



**ФАРМОИШ
КУМИТАИ ЧАВОНОН, ВАРЗИШ ВА САЙЁХИИ
НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

«26» октябри соли 2016

ш. Душанбе

№243-в

Дар бораи тасдиқи Стандарти давлатии тайёрии варзишӣ оид ба
намуди варзиши самбо

Чиҳати ичрои моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тайёрии варзишӣ» ва мутобиқи зербанди 14 банди 10 Низомномаи Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёхии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2006, № 609 тасдиқ шудааст, фармоиш медиҳам:

1. Стандарти давлатии тайёрии варзишӣ оид ба намуди варзиши самбо тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
2. Фармоиши мазкур барои бақайдигирии давлатӣ ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад.
3. Фармоиши мазкур пас аз бақайдигирии давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.
4. Раёсати тарбияи ҷисмонӣ ва инкишофи варзиш, Муассисаи давлатии "Хонаи ҷумҳуриявии методӣ" ва муассисаҳои тайёрии варзишӣ чиҳати татбиқи Стандарти давлатии мазкур ҷораҳои зарурӣ андешанд.
5. Раёсати тарбияи ҷисмонӣ ва инкишофи варзиш чиҳати чоп ва дастрас намудани Стандарти давлатии мазкур ба муассисаҳои тайёрии варзишӣ ҷораҳои даҳлдор андешад.
6. Назорати ичрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини Раиси Кумита Назаров Д. гузошта шавад.

Раис

А. Абдуллоҳозода

Замима бо фармоиши Раиси Кумитаи
чавонон, варзиш ва сайёхии назди
Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «26»октябрин соли 2016, №243-в
тасдиқ шудааст

Стандарти давлатии тайёрии варзишӣ оид ба намуди варзиши самбо

Стандарти давлатии тайёрии варзишӣ оид ба намуди варзиши
самбо (минбаъд – Стандарти давлатӣ) дар асоси моддаи 6 Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тайёрии варзишӣ» таҳия карда
шудааст ва шарту талаботҳоро оид ба тайёрии варзишӣ дар ташкилоту
муассисаҳое, ки дар асоси қонун тайёрии варзиширо амалӣ мегардонанд,
муайян менамояд.

1. Талабот ба соҳтор ва мазмуни барномаи тайёрии варзишӣ, аз
ҷумла азхудкунии қисмҳои назариявӣ ва амалии он мутобиқ ба ҳар
як зинаҳои тайёрии варзишӣ

1. Барномаи тайёрии варзишӣ оид ба намуди варзиши самбо
(минбаъд - Барнома) бояд соҳтор ва мазмуни зеринро дошта бошад:

- варақаи муқова;
- мактуби фаҳмондадиҳӣ;
- қисми меърӣ;
- қисми методӣ;
- соҳтори назорат ва талаботҳои санчишӣ;
- номгӯи таъминоти барномавӣ;
- нақшай чорабиниҳои тарбияи ҷисмонӣ ва чорабиниҳои варзишӣ.

2. Дар «Варақаи муқова»-и Барнома нишон дода мешавад:

- номгӯи навъи варзиш;
- номгӯи ташкилоте, ки тайёрии варзиширо ичро менамояд;
- номи Барнома;
- номи Стандарти тайёрии варзишие, ки дар асоси он Барнома
таҳия шудааст;
- мӯҳлати ичрои Барнома;
- соли тартибдиҳии Барнома.

3. Дар «Мактуби фаҳмондадиҳӣ»-и Барнома тавсифи намуди
варзиш дода мешавад, хусусиятҳои фарқунанда ва хусусияти ташкили
раванди тамрин, соҳтори системаи тайёрии бисёрсола (давраҳо,
дараҷаҳо, тартиб) баён карда мешавад.

4. «Қисми меърӣ»-и Барнома бояд дар худ дошта бошад:

- давомнокии зинаи тайёрии варзишӣ, синну соли минималии
шахсон барои қабул намудан ба зинаҳои тайёрии варзишӣ, синну соли
минималии шахсоне, ки тайёрии варзиширо дар гурӯҳҳо дар зинаҳои

тайёрии варзишӣ оид ба намуди варзиши самбо мегузаранд (Нақшай №1 ба Стандарти давлатӣ);

- мутобиқати ҳаҷми раванди тамрин оид ба тайёрии варзишӣ дар зинаҳои тайёрии варзишӣ оид ба намуди варзиши самбо (Нақшай №2 ба Стандарти давлатӣ);

- банақшагирии нишондиҳандаҳои фаъолияти чорабинӣ дар намуди варзиши самбо (Нақшай №3 ба Стандарти давлатӣ);

- реҷаи кори тамринӣ;

- талаботҳои тиббӣ, синну солӣ ва психологӣ ба шахсоне ки тайёрии варзиширо мегузаранд.

- сарбории баладтарини тамринӣ;

- ҳаҷми минималӣ ва ҳадии фаъолияти мусобиқавӣ;

- талабот ба экипировка, таҷхизоти варзишӣ ва олот;

- талабот ба ҳайати шуморавиву сифатии гурӯҳи тайёри;

- ҳаҷми тайёрии алоҳидаи варзишӣ;

- соҳтори давраи солона (ном ва давомнокии марҳилаҳо, зинаҳо ва мезосиклҳо).

5. «Қисми методӣ»-и Барнома бояд дошта бошад:

- тавсия оид ба гузаронидани машғулиятҳои тамринӣ, аз ҷумла талабот ба техниқи бехатарӣ дар шароити машғулиятои тамринӣ ва мусобиқаҳо;

- ҳаҷми тавсияшавандай сарбориҳои тамринӣ ва мусобиқавӣ;

- тавсия оид ба банақшагирии натиҷаҳои варзишӣ;

- талабот ба ташкил ва гузаронидани назорати тиббӣ-педагогӣ, психологӣ ва биокимиёвӣ;

- маводи барномавӣ барои корҳои таҷрибаомӯзӣ ба ҳар як зинаи тайёри бо тақсим кардан ба зинаҳои тайёри;

- тавсияҳо оид ба ташкил намудани тайёрии психологӣ;

- нақшай истифодаи воситаҳои барқароршуда;

- нақшай чорабиниҳои зиддиопингӣ;

- нақшай таҷрибаи дастурӣ ва доварӣ.

6. «Соҳтори назорат ва талаботҳои санчишӣ»-и Барнома бояд дар худ дошта бошад:

- муайянни маҳакҳои тайёрии шахсоне, ки тайёрии варзиширо дар ҳар зинаҳои тайёрии варзишӣ, бо назардошти синну сол ва таъсири сифатҳои ҷисмӣ ва ҷусса дар натиҷаи намуди варзиши самбо мегузашта (Нақшай №4 ба Стандарти давлатӣ);

- талабот ба натиҷаи иҷрои Барнома дар ҳар зинаҳои тайёрии варзишӣ, ки иҷрои онҳо асосро барои гузаронидани шахси аз тайёрии варзиш гузаранда дар зинаҳои навбатии тайёрии варзишӣ;

- намудҳои назорати умумӣ ва маҳсуси ҷисмонӣ, тайёрии техниқӣ-варзишӣ ва тактикӣ, санчиши назорати комплексӣ ва меъёрҳои назоратӣ-санчишӣ дар сол ва зинаи тайёри, мӯҳлати гузаронидани назорат;

- маҷмӯи машқҳои санчишӣ барои баҳои умумӣ, тайёрии маҳсуси ҷисмонӣ, тайёрии техникию тактикаи шахсоне, ки тайёрии варзиширо

мегузаранд, нишондодҳои методии ташкили санчиш, методҳо ва ташкили ташхиси методию-биологиро мегузаранд.

7. «Номгӯи таъминоти иттилоотӣ»-и Барнома бояд инҳоро дар бар гирад:

- рӯйхати сарчашмаҳои адабӣ, номгӯи воситаҳои аудиовизуалӣ, номгӯи захираҳои интернетие, ки барои истифода дар кори шахсоне, ки тайёрии варзишӣ ичро мекунанд ва ҳангоми гузаштани тайёрии варзиширо мегузаранд, заруранд.

8. Нақшай чорабиниҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ аз тарафи ташкилоте, ки тайёрии варзиширо дар асоси Тақвими ягонаи чорабиниҳои варзишӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ичро менамоянд, тартиб дода мешавад.

2. Меъёрҳои тайёрии ҷисмонӣ ва меъёрҳои дигари варзишӣ бо назардошти синну сол, ҷинсияти шахсе, ки тайёрии варзишӣ ва хусусиятҳои намуди варзиши самбо(меъёрҳои варзишӣ)-ро мегузарад

9. Меъёрҳо оид ба намудҳои тайёрии варзишӣ ва мутобиқати онҳо дар зинаҳои тайёрии варзишӣ дар гурӯҳҳое, ки ба намуди варзиши самбо машгуланд, дар бар мегиранд:

- меъёрҳои тайёрии умумии ҷисмонӣ ва маҳсуси ҷисмонӣ барои ба гурӯҳ дар зинаҳои тайёрии ибтидоии варзишӣ дохил намудан(Нақшай №5 ба Стандарти давлатӣ);

- меъёрҳои тайёрии умумии ҷисмонӣ ва маҳсуси ҷисмонӣ барои ба гурӯҳ дар зинаи машқӣ-варзишӣ дохил намудан (зинаи таҳассуси варзишӣ) (Нақшай №6 ба Стандарти давлатӣ);

- меъёрҳои тайёрии умумии ҷисмонӣ ва ҷисмонии маҳсус барои ба гурӯҳ дар зинаи такмилдиҳии маҳорати варзишӣ дохил намудан (Нақшай №7ба Стандарти давлатӣ);

- меъёрҳои тайёрии умумии ҷисмонӣ ва ҷисмонии маҳсус барои ба гурӯҳ дар дар зинаи маҳорати олии варзишӣ дохил намудан (Нақшай №8 ба Стандарти давлатӣ);

- меъёрҳои ҳаҷми максималии сарбории тамринӣ (Нақшай №9 ба Стандарти давлатӣ).

3. Талабот ба иштироки шахсоне, ки тайёрии варзиширо мегузаранд ва шахсоне, ки онро дар мусобиқаҳои варзишӣ, ки мутобиқи барномаи икрошавандай тайёрии варзишӣ пешбинӣ шудаанд, ичро менамоянд

10. Талабот ба иштирок дар мусобиқаҳои варзишии шахсоне, ки тайёрии варзиширо мегузаранд:

- мутобиқати синну сол ва ҷинси иштирокӣ ба низомнома оид ба мусобиқаи расмии варзишӣ ва қоидаҳои намуди варзиши самбо;

- мутобиқати сатҳи таснифоти варзиши иштирокчӣ ба низомнома оид бамусобиқаи расмии варзишӣ дар мувофиқа бо Таснифоти ягонаи варзишӣ ва қоидаҳои намуди варзиши самбо;
- иҷрои нақшай тайёрии варзишӣ;
- гузаронидани интихоби пеш аз мусобиқавӣ;
- мавҷуд будани хуносай тиббӣ оид ба иҷозат ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои варзишӣ;
- риояқунии қоидаҳои умумии зиддидопингие, ки аз ҷониби ташкилоти байналмилалии зиддидопингӣ тасдиқ шудааст.

11. Шахсе, ки тайёрии варзиширо мегузарад аз тарафи ташкилот равона карда мешавад, ки аз тарафи тайёрии варзишӣ дар мусобиқаҳои варзишӣ мутобиқи нақшай ҷорабинҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ, низомнома оид ба мусобиқаи варзишӣ ва ҷорабинҳои варзишӣ сафарбар карда мешавад.

4.

Талаботбанатиҷаҳои иҷрои барномаи тайёрии варзишӣ дар ҳаряқзинай тайёрии варзишӣ

12. Натиҷаи иҷрои Барнома ба ҳисоб меравад:
- а) дар зинаи тайёрии ибтидоии варзишӣ:
 - ташаккулёбии манғиати мустаҳкам ба машғулиятҳои варзишӣ;
 - ташаккулёбии доираи васеи малакаи ҳаракатӣ ва малакаҳо;
 - азҳудқунии асосҳои техникӣ оид ба намуди варзиши самбо;
 - рушди ҳамаҷонибаи мутаносибии сифатҳои ҷисмонӣ;
 - мустаҳкам намудани саломатии варзишгарон;
 - интихоби варзишгарони перспективии ҷавон барои машғулияти минбаъда оид ба намуди варзиши самбо.
 - б) дар зинаи машқӣ-варзишӣ (зинаи таҳассуси варзишӣ):
 - баланд бардоштани дараҷаи тайёрии маҳсуси ҷисмонӣ, техникӣ, тактикӣ ва психологӣ;
 - ба даст овардани таҷриба ва ба даст овардани устувории баромад дар мусобиқаҳои расмии варзишӣ оид ба намуди самбо;
 - ташкили ҳавасмандгардонии варзишӣ;
 - солимгардонии варзишгарон.
 - в) дар зинаи мӯкаммалгардонии маҳорати варзишӣ:
 - баланд бардоштани имкониятҳои функционали организми варзишгарон;
 - мӯкаммалгардонии сифатҳои умумӣ ва ҷисмонӣ, техникӣ, тактикӣ ва тайёрии психологӣ;
 - мусоидии нишондоди натиҷаҳои баланди варзишӣ дар мусобиқаҳои минтақавии расмӣ ва минтақавӣ;
 - ҷонибдории сатҳи баланди ҳавасмандгардонии варзишӣ;
 - ҳифзи саломатии варзишгарон.
 - г) дар зинаи маҳорати олии варзишӣ:

- комёбии натицаҳои сатҳи дастаи мунтахаби яккачини Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- баланд бардоштани намоиши мӯътадили натицаҳои баланди варзишӣ дар мусобиқаҳои варзишии ҷумҳуриявӣва байналмилалӣ.

13. Барои таъмини зинаҳои тайёрии варзишӣ ташкилоте, ки тайёрии варзиширо ичро менамоянд, низоми интиҳоби варзишие, ки дар худ ҷустуҷӯи мақсаднок ва муайян намудани ҳайати варзишгарони болаёқат барои ба даст овардани натицаҳои варзишро дар бар мегиранд, истифода мебаранд.

14. Соҳтори интиҳоби варзишӣ дар бар мегирад:

- тамошои оммавӣ ва санчиши ҷавонон ва духтарон бо мақсади мутобиқшавии онҳо дар машғулиятҳои варзишӣ;

- интиҳоби варзишгари навраси ояндадор барои пур кардани гурӯҳҳои тайёрии варзишӣ оид ба намуди варзиши самбо;

- азназаргузаронӣ ва интиҳоби варзишгари навраси ояндадорба дастаҳои машғулиятӣ ва мусобиқаҳо.

15. Синну соли максималии шахсоне, ки тайёрии варзиширо оид ба Барномаи дар зинаи маҳорати олии варзишӣ мегузарад, маҳдуд карда намешавад.

16. Ташкилотҳои таълимие, ки барномаҳои таълимиро дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш амалӣ мегардонанд, барои ҳатмқунандагони болаёқати ояндадор метавонанд имконияти гузаронидани тайёрии варзиширо дар базаи худ дар муддати то чор сол (то 10% аз шумораи ҳонандагон) пешниҳод кунанд.

5. Ҳусусиятҳои ичрои тайёрии варзишӣ оид ба намудҳои варзишии алоҳидаи намуди варзиши самбо

17. Ҳусусиятҳои ичрои тайёрии варзишӣ оид ба намудҳои варзишии намуди самбо дар Барнома муайян карда шуда ҳангоми гуфтаҳои зерин ба назар гирифта мешаванд:

- тартиб додани нақшай тайёрии варзишӣ, оғоз кардан аз зинаи машқӣ-варзишӣ (зинаи таҳассуси варзишӣ);

- ташкили нақшай ҷорабиниҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ.

18. Раванди тамринӣ дар ташкил, ичрои тайёрии варзишӣ мутобиқи барномаи солонаи тамринӣ, ки ба 52 ҳафта ҳисоб карда шудааст, ичро карда мешавад.

19. Шаклҳои асосии ичрои тайёрии варзиш ба ҳисоб меравад:

- машғулиятҳои гурӯҳӣ ва фардии тамринӣ ва назариявӣ;

- кор бо нақшай фардӣ;

- ҷамомадҳои тамринӣ;

- иштирок дар мусобиқаҳои варзишӣ ва ҷорабиниҳо;

- таҷрибаи дастурӣ ва таҷрибаи судӣ;

- ҷорабиниҳои тиббӣ - барқарорсозӣ;

- санчиш ва назорат.

20. Кор бо нақшаҳои алоҳидаи тайёрии варзишӣ дар зинаи мукаммалгардонии маҳорати варзишӣ ва маҳорати олии арзишӣ ичро карда мешавад.

21. Барои гузаронидани машғулиятҳо дар зинаҳои мукаммалгардонии маҳорати варзишӣ вамаҳорати олии варзишӣ, ба ғайр аз мураббии асосӣ (мураббӣ-омӯзгор) оид ба намуди варзиши самбо, иловатан мураббии дуюм (мураббӣ – омӯзгор) оид ба тайёрии умумиҷисмонӣ ва маҳсуси варзишӣ ҳангоми шароити кори якҷоя бо шахсоне, ки омодагии варзишро мегузараанд, ҷалб карда мешавад.

22. Барои таъмини тайёрии ҳамасолаи варзишӣ, тайёри ба мусобиқаҳои варзишӣ ва истироҳати фаъол (барқароршавӣ)-и шахсоне, ки тайёрии варзиширо мегузараанд, ҷамъомадҳои машқӣ ташкил карда мешаванд, ки қисми таркибии (пешниҳод) раванди машқӣ мутобики номгӯи ҷамъомадҳои машқӣ ба ҳисоб мераванд (Нақшай №10 ба Стандарти давлатӣ).

23. Тартиби ташакқули гурӯҳи тайёрии варзишӣ оид ба намуди варзиши самбо аз тарафи ташкилоте, ки тайёрии варзиширо ичро менамояд мустақилона муйян карда мешавад.

24. Ҳангоми ичро нагардиданни меъёрҳои стандарт ва барномаҳои тайёрии варзишӣ варзишгарон ба зинаҳои болоӣ гузаронида намешаванд. Дар ин ҳолат варзишгар бо қарори Шӯрои мураббиён, вале на зиёда аз ду сол дар ин зина мононда мешавад.

25. Бо назардошти маҳсусияти намуди варзиши самбо хусусиятҳои зерини тайёрии варзишӣ муйян карда мешаванд:

- пур кардани гурӯҳҳои тайёрии варзишӣ, аз ҷумла банақшагирӣ машғулиятҳои тамринӣ (оид ба ҳаҷм ва сарбории интенсивии тамринии самҳои гуногун) мутобики хусусиятҳои рушди гендерӣ ва синну солӣ ичро карда мешавад.

- вобаста аз шароит ва ташкили машқ, аз ҷумла шароити гузаронидани мусобиқаҳои варзишӣ, тайёри оид ба намуди варзиши самбо дар асоси риояи ҳатмии чораҳои зарурии бехатар бо мақсади нигоҳ доштани саломатии шахсоне, ки тайёрии варзиширо мегузараанд, ичро карда мешавад.

6. Талабот ба шартҳои амалигардонии Барнома, аз ҷумла кадрҳо, базаи моддӣ-техникӣ ва инфрасохтори ташкилотҳое, ки тайёрии варзиширо амалӣ мегардонанд ва дигар шартҳо

26. Ташкилотҳое, ки тайёрии варзиширо амалӣ менамоянд бояд риояи талабот ба шартҳои амалигардонии Барномаро, аз ҷумла кадрҳо, базаи моддӣ-техникӣ, инфрасохтор ва дигар шартҳое, ки тибқи стандарти давлатии мазкур тасдиқ карда шудаанд, таъмин намоянд.

27. Талабот ба кадрҳои ташкилоте, ки тайёрии варзиширо ичро менамоянд:

- дар зинаи тайёрии ибтидоии варзишӣ – мавҷуд будани маълумоти миёнаи касбӣ ва маълумоти олии касбӣ бе нишон додани талабот нисбат ба собиқаи корӣ аз рӯи тахассус;

- дар зинаи машқӣ-варзишӣ (зинаи тахассуси варзишӣ) - мавҷуд будани маълумоти миёнаи касбӣ ва маълумоти олии касбӣ ва собиқаи корӣ аз рӯи тахассус на камтар аз 1 сол;

- дар зинаҳои такмилдиҳии маҳорати варзишӣ вамаҳорати олии варзишӣ - мавҷуд будани маълумоти олии касбӣ ва собиқаи корӣ аз рӯи тахассус на камтар аз 3 сол.

28. Шумораи лозимаи талаботи кадрӣ дар асоси тарифгузории ҳайати мураббиён, нишондодҳои нақшавӣ-ҳисботии шумораи нафарҳо, ки барномаи тайёрии варзиширо амалӣ менамоянд ва речай истифодаи иншоотҳои варзише, ки дар онҳо икроиши барномаҳо амалӣ мегардад, ба роҳ монда мешавад.

29. Талабот ба базаи моддӣ-техникӣ ва инфрасохтори маълумот, ки тайёрии варзиширо ичро менамоянд ва дигар шартҳо:

- мавҷуд будани толори варзишии машқӣ;

- мавҷуд будани толори треножорӣ;

- мавҷуд будани ҷои либоскашӣ ва ҳамом;

- мавҷуд будани утоқи тиббӣ;

- таъмин намудан ботаҷизот ва лавозимотҳои варзишие, ки барои гузаронидани тайёрии варзишӣ заруранд (Нақшаи №11 ба Стандарти давлатӣ);

- таъмин намудан бо либосу анҷоми варзишӣ (Нақшаи №12 ба Стандарти давлатӣ);

- таъмини рафтан баҷои баргузории чорабиниҳои варзишӣ ва бозгашт;

- таъмин намудан бо ҳӯрок ва ҷои хоб дар давраи баргузории чорабиниҳои варзишӣ;

- амалигардонии таъмини тиббӣ ба шахсоне, ки тайёрии варзиширо мегузаранд, аз ҷумла ташкили назорати мунтазами тиббӣ.

Нақшай №1 ба Стандарти

давлатии тайёрии варзишӣ оид ба
намуди варзиши самбо

Давомнокии зинаҳои тайёрии варзишӣ,
синну соли минималӣ барои дохил намудан дар зинаҳои тайёрии

Зинаҳои тайёрии варзишӣ	Давомнокии зинаҳо (дар сол)	Синну соли ҳадди ақал барои дохил шудан ба гурӯҳҳо (сол)	Пур кардани гурӯҳҳо (нафар)
----------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------

варз
иши
ва
шум
ори
мини
мали
и
шахс
оне,
ки
тайё
рии
варз
иши
ро
дар
гурӯ
ҳҳои
зина
ҳои
тайё
рии
варз

ишии намуди варзиши самбо мегузаранд

зинаи солимгардонӣ-варзишӣ	1	9-11	12-15	
зинаи тайёрии ибтидой	1	11	14	
зинаи машқӣ-варзишӣ (зинаи тахассуси варзишӣ)	1	11	12	
	2	12	10	
	3	13	8	
	4	14	8	
Кисми тайёрий	1	Зинаҳо варзишӣ	1-7	
мукаммалгардонии маҳорати варзишӣ	2	15	6	
	3	16-22	6	
зинаи маҳорати олии варзишӣ	бе маҳдудият	16-26	3	
		бе маҳдудият	2	

Эзоҳ: Дар зинаи МОВ машқварзони 16 сола аз ҳисоби варзишгарони болаёқат ё дорандани унвони варзишии УВҶТ, УВДБ ҳамроҳ карда мешаванд.

Нақшаи №2 ба Стандарти давлатии тайёрии варзишӣ оид ба намуди варзиши самбо

Таносуби ҳачми раванди тамринӣ оид ба тайёрии варзишӣ дар зинаҳои тайёрии варзишӣ оид ба намуди варзиши самбо

	Зинаи тайёрии ибтидой		Зинаи машқӣ-варзишӣ (зинаи тахассуси варзишӣ)		Зинаи мукаммалгардонии маҳорати варзишӣ	Зинаи маҳорати олии варзишӣ
	1 сол	зиёда аз 1 сол	то 2 сол	зиёда аз 2 сол		
Тайёрии умумии чисмонӣ (%)	32-35	32-35	20-22	20-22	9-10	9-10
Тайёрии маҳсуси чисмонӣ (%)	13-15	13-15	20-23	20-23	21-25	21-25
Тайёрии техниқӣ- тактикӣ (%)	42-47	41-45	41-45	41-45	45-50	45-50
Тайёрии психологӣ (%)	3-4	3-4	4-5	4-5	5-6	5-6
Тайёрии назариявӣ (%)	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Иштирок дар мусобиқаҳо (%)	-	2-3	3-4	4-5	5	5-7
Таҷрибаи дастурӣ ва доварӣ (%)	-	2-3	3-4	4-5	5-6	5-7

Нақшай №3ба Стандарти
давлатии тайёрии варзишӣ оид ба
намуди варзиши самбо

Намудҳои мусобиқа	Зинаи тайёрии ибтидой		Зинаи машқӣ-варзишӣ (зинаи тахассуси варзишӣ)		Зинаи мукаммалгардонии маҳорати варзишӣ	Зинаи маҳорати олии варзишӣ
	то 1 сол	зиёда аз 1 сол	то 2 сол	зиёда аз 2 сол		
Назоратӣ	-	2	2	4	4	5
Интихобӣ	-	-	1	2	3	3
Асосӣ (Основные)	-	-	-	1	1	2
Ҷамъи мухорибаҳои мусобиқавӣ	-	10	10	15	15	20

Нишондиҳандаҳои банақшагирифташудаи фаъолияти мусобиқавӣ оид ба намуди варзиши самбо

Нақшаи №4 ба Стандарти давлатии тайёрии варзишӣ оид ба намуди варзиши самбо

Таъсирнокии сифатҳои чисмонӣ ва тану тӯш (чусса) дар
натиҷадиҳӣ оид ба намуди варзиши самбо

Сифатҳои чисмонӣ ва тану тӯш (чусса)	Сатҳи таъсирнокӣ
Қобилияти суръатнокӣ	3
Қувватнокии мушак	2
Мустаҳкамии мувозинат	3
Тобоварӣ	3
Қаишӣ	2
Қобилиятаҳои координатсионӣ	3
Тану тӯш (чусса)	1

Аломатҳои шартӣ:

- 3 - таъсирнокии муҳим;
- 2 – таъсирнокии миёна;
- 1 – таъсирнокии номуҳим.

Нақшаи №5 ба Стандарти
давлатии тайёрии варзишӣ оид ба
намуди варзиши самбо

Меъёрҳои тайёрии умумӣ ва маҳсуси чисмонӣ барои гузаштан ба
гурӯҳ дар зинаи тайёрии ибтидой

Инкишофи сифати чисмонӣ		Машқҳои санчишӣ (тестҳо)	
	Писарон	Духтарон	
Дараҷаи вазни 26 кг, дараҷаи вазни 29 кг, дараҷаи вазни 31 кг, дараҷаи вазни 34 кг, дараҷаи вазни 38 кг,			
Сифати суръатнокӣ	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 11,8 с)	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 12,2 с)	
Тобоварӣ	Дав ба масофаи 500 м (на зиёда аз 2 дақ. 5 с)	Дав ба масофаи 500 м (на зиёда аз 2 дақ. 25 с)	
Сифати қувватнокӣ	Аз авезоншавӣ дар турник худро боло бардоштан (на кам аз 2 маротиба)	Аз авезоншавӣ дар турники паст худро боло бардоштан (на кам аз 7 маротиба)	
Қувват	Ҳаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 10 маротиба)	Ҳаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 5 маротиба)	
Сифатҳои суръатию қуввавӣ	Бардоштани бадан дар ҳолати хобба тахтапушт дар 11 с (на кам аз 10 маротиба)	Бардоштани бадан дар ҳолати хобба тахтапушт дар 11 с (на кам аз 8 маротиба)	
	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 130 см)	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 125 см)	
Дараҷаи вазни 37 кг, дараҷаи вазни 40 кг, дараҷаи вазни 42 кг, дараҷаи вазни 43 кг, дараҷаи вазни 46 кг, дараҷаи вазни 50 кг			
Сифати суръатнокӣ	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 11,6с)	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 12с)	
Тобоварӣ	Дав ба масофаи 500 м (на зиёда аз 2 дақ. 15 с)	Дав ба масофаи 500 м (на зиёда аз 2 дақ. 35 с)	
Сифати қувватнокӣ	Аз авезоншавӣ дар турник худро боло бардоштан (на кам аз 2 маротиба)	Аз авезоншавӣ дар турники паст худро боло бардоштан (на кам аз 7 маротиба)	
Қувват	Ҳаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 9 маротиба)	Ҳаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 5 маротиба)	
Сифатҳои суръатию қуввавӣ	Бардоштани бадан дар ҳолати хобба тахтапушт дар 12 с (на кам аз 10 маротиба)	Бардоштани бадан дар ҳолати хобба тахтапушт дар 12 с (на кам аз 8 маротиба)	
	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 130 см)	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 125 см)	

Дарацаи вазни 47 кг, дарацаи вазни 51 кг, дарацаи вазни 55 кг, дарацаи вазни 55+ кг, дарацаи вазн 60 кг, дарацаи вазни 65 кг, дарацаи вазни 65+ кг		
Сифати суръатнокӣ	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 12 с)	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 12,4 с)
Тобоварӣ	Дав ба масофаи 500 м (на зиёда аз 2 дақ. 25 с)	Дав ба масофаи 500 м (на зиёда аз 2 дақ. 45 с)
Сифати қувватнокӣ	Аз авезоншавӣ дар турник худро боло бардоштан (на кам аз 1маротиба)	Аз авезоншавӣ дар турники паст худро боло бардоштан (на кам аз 2 маротиба)
Қувват	Хаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 4 маротиба)	Хаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 1 маротиба)
Сифатҳои суръатию қуввавӣ	Бардоштани бадан дар ҳолати хобба тахтапушт дар 13 с (на кам аз 10 маротиба)	Бардоштани бадан дар ҳолати хобба тахтапушт дар 13 с (на кам аз 8 маротиба)
	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 130 см)	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 125 см)

Нақшаи №6 ба Стандарти

давлатии тайёрии варзишӣ оид ба
намуди варзиши самбо

Меъёрҳои тайёрии умумӣ ва маҳсуси ҷисмонӣ барои гузаштан ба гурӯҳ
дар зинаи машқӣ-варзишӣ (зинаи таҳассуси варзишӣ)

Инкишофи сифати ҷисмонӣ	Машқҳои санчишӣ (тестҳо)	
	Писарон	Духтарон
Дараҷаи вазни 34 кг, дараҷаи вазни 35 кг, дараҷаи вазни 37 кг, дараҷаи вазни 38 кг, дараҷаи вазни 40 кг, дараҷаи вазни 42 кг		
Сифати суръатнокӣ	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 10,1 с)	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 10,5 с)
Тобоварӣ	Дав ба масофаи 800 м (на зиёда аз 3 дақ.)	Дав ба масофаи 800 м (на зиёда аз 3 дақ. 25 с)
Сифати кувватнокӣ	Аз авезоншавӣ дар турник худро боло бардоштан (на кам аз 7 маротиба)	Аз авезоншавӣ дар турники паст худро боло бардоштан (на кам аз 11 маротиба)
Кувват	Ҳаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 14 маротиба)	Ҳаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 8 маротиба)
	Бардоштани пой то расидани даст аз овезоншавӣ дар девори гимнастикӣ (на кам аз 8 маротиба)	Бардоштани пой то расидани даст аз овезоншавӣ дар девори гимнастикӣ (на кам аз 3 маротиба)
	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 6 маротиба)	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 6 маротиба)
Сифатҳои суръатию куввавӣ	Бардоштани бадан дар ҳолати хобба тахтапушт дар 11 с (на кам аз 10 маротиба)	Бардоштани бадан дар ҳолати хоб ба тахтапушт дар 11 с (на кам аз 3 маротиба)
	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 160 см)	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 145 см)
Маҳорати техники	Барномаи ҳатмии техники	

Дарацаи вазни 43 кг, дарацаи вазни 46 кг, дарацаи вазни 47 кг, дарацаи вазни 50 кг, дарацаи вазни 51 кг, дарацаи вазни 54 кг		
Сифати суръатнокӣ	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 9,9 с)	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 10,3 с)
Тобоварӣ	Дав ба масофаи 800 м (на зиёда аз 3 дақ. 10 с)	Дав ба масофаи 800 м (на зиёда аз 3 дақ. 35 с)
Сифати қувватнокӣ	Аз оvezоншавӣ дар турник худро боло бардоштан (на кам аз 7 маротиба)	Аз оvezоншавӣ дар турники паст худро боло бардоштан (на кам аз 11 маротиба)
Кувват	Хаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 14 маротиба)	Хаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 8 маротиба)
	Бардоштани пой то расидани даст аз оvezоншавӣ дар девори гимнастикӣ (на кам аз 8 маротиба)	Бардоштани пой то расидани даст аз оvezоншавӣ дар девори гимнастикӣ (на кам аз 3 маротиба)
	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 6 маротиба)	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 3 маротиба)
Сифатҳои суръатию қуввавӣ	Чаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 160 см)	Чаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 145 см)
Маҳорати техникӣ	Барномаи ҳатмии техникӣ	
Дарацаи вазни 55 кг, дарацаи вазни 59 кг, дарацаи вазни 65 кг, дарацаи вазни 65+ кг, дарацаи вазни 71 кг, дарацаи вазни 71+ кг		
Сифати суръатнокӣ	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 10,3 с)	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 10,7 с)
Тобоварӣ	Дав ба масофаи 800 м (на зиёда аз 3 дақ. 20 с)	Дав ба масофаи 800 м (на зиёда аз 3 дақ. 45 с)
Сифати қувватнокӣ	Аз авезоншавӣ дар турник худро боло бардоштан (на кам аз 7 маротиба)	Аз авезоншавӣ дар турники паст худро боло бардоштан (на кам аз 11 маротиба)
Кувват	Хаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш на кам аз 14 маротиба)	Хаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 8 маротиба)
	Бардоштани пой то расидани даст аз	Бардоштани пой то расидани даст аз

	овезоншавӣ дар девори гимнастикӣ (на кам аз 8 маротиба)	овезоншавӣ дар девори гимнастикӣ (на кам аз 3 маротиба)
	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 6 маротиба)	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 3 маротиба)
Сифатҳои суръатию куvvавӣ	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 160 см)	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 145 см)
Маҳорати техникиӣ	Барномаи ҳатмии техникиӣ	

**Нақшай №7 ба Стандарти
давлатии тайёрии варзишӣ оид ба
намуди варзиши самбо**

**Меъёрҳои тайёрии умумӣ ва маҳсуси ҷисмонӣ барои гузаштан ба гурӯҳ
дар зинаи мукаммалгардонии маҳорати варзишӣ**

Инкишофи сифати ҷисмонӣ	Машқҳои санчишӣ (тестҳо)	
	Писарон	Духтарон
Дараҷаи вазни 38 кг, дараҷаи вазни 41 кг, дараҷаи вазни 42 кг, дараҷаи вазни 44 кг, дараҷаи вазни 46 кг, дараҷаи вазни 50 кг		
Сифати суръатнокӣ	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 8,7 с)	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 9,6 с)
Тобоварӣ	Дав ба масофаи 800 м (на зиёда аз 2 дақ. 50 с)	Дав ба масофаи 800 м (на зиёда аз 3 дақ. 15 с)
Сифати кувватнокӣ	Аз авезоншавӣ дар турник худро боло бардоштан (на кам аз 10 маротиба)	Аз авезоншавӣ дар турники паст худро боло бардоштан (на кам аз 18 маротиба)
Кувват	Хаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 30 маротиба)	Хаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 20 маротиба)
	Бардоштани пой то расидани даст аз овезоншавӣ дар девори гимнастикӣ (на кам аз 9 маротиба)	Бардоштани пой то расидани даст аз овезоншавӣ дар девори гимнастикӣ (на кам аз 4 маротиба)
	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 16 маротиба)	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 11 маротиба)
Сифатҳои суръатию куввавӣ	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 200 см)	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 175 см)
Маҳорати техникиӣ	Барномаи ҳатмии техникиӣ	
Дараҷаи варзишӣ	Номзад ба устоди варзиш	
Дараҷаи вазни 48 кг, дараҷаи вазни 52 кг, дараҷаи вазни 55 кг, дараҷаи вазни 56 кг, дараҷаи вазни 60 кг, дараҷаи вазни 66 кг		
Сифати суръатнокӣ	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 8,7 с)	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 9,6 с)

Тобоварӣ	Дав ба масофаи 800 м (на зиёда аз 3 дақ.)	Дав ба масофаи 800 м (на зиёда аз 3 дақ. 25 с)
Сифати қувватнокӣ	Аз овезоншавӣ дар турник худро боло бардоштан (на кам аз 10 маротиба)	Аз овезоншавӣ дар турники паст худро боло бардоштан (на кам аз 18 маротиба)
Қувват	Хаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 27 маротиба)	Хаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 17 маротиба)
	Бардоштани пой то расидани даст аз овезоншавӣ дар девори гимнастикӣ (на кам аз 7 маротиба)	Бардоштани пой то расидани даст аз овезоншавӣ дар девори гимнастикӣ (на кам аз 3 маротиба)
	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 13 маротиба)	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 9 маротиба)
Сифатҳои суръатию қуввавӣ	Чаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 200 см)	Чаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 175 см)
Маҳорати техникӣ	Барномаи ҳатмии техникӣ	
Дараҷаи варзишӣ	Номзад ба устоди варзиш	
Дараҷаи вазни 60 кг, дараҷаи вазни 65 кг, дараҷаи вазни 70 кг, дараҷаи вазни 70+ кг, дараҷаи вазни 72 кг, дараҷаи вазни 78 кг, дараҷаи вазни 84 кг, дараҷаи вазни 84+ кг		
Сифати суръатнокӣ	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 8,7 с)	Дав ба масофаи 60 м (на зиёда аз 9,6 с)
Тобоварӣ	Дав ба масофаи 800 м (на зиёда аз 3 дақ. 10 с)	Дав ба масофаи 800 м (на зиёда аз 3 дақ. 35 с)
Сифати қувватнокӣ	Аз авезоншавӣ дар турник худро боло бардоштан (на кам аз 10 маротиба)	Аз авезоншавӣ дар турники паст худро боло бардоштан (на кам аз 8 маротиба)
Қувват	Хаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 25 маротиба)	Хаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 15 маротиба)
	Бардоштани пой то расидани даст аз овезоншавӣ дар девори	Бардоштани пой то расидани даст аз овезоншавӣ дар девори

	гимнастикӢ (на кам аз 5 маротиба)	гимнастикӢ (на кам аз 2 маротиба)
	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 10 маротиба)	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 6 маротиба)
Сифатҳои суръатию куvvавӣ	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 200 см)	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 175 см)
Маҳорати техникиӣ	Барномаи ҳатмии техникиӣ	
Дараҷаи варзишиӣ	Номзад ба устоди варзиш	

Нақшай №8 ба Стандарти
давлатии тайёрии варзишӣ оид ба
намуди варзиши самбо

Меъёрҳои тайёрии умумӣ ва маҳсуси ҷисмонӣ барои гузаштан ба
гуруҳ дар зинаи маҳорати олии варзишӣ

Инкишофи сифати ҷисмонӣ	Машқҳои санчишӣ (тестҳо)	
	Мардон	Занон
Дараҷаи вазни 40 кг, дараҷаи вазни 44 кг, дараҷаи вазни 48 кг, дараҷаи вазни 52 кг, дараҷаи вазни 56 кг, дараҷаи вазни 57 кг, дараҷаи вазни 60 кг, дараҷаи вазни 62 кг		
Сифати суръатнокӣ	Дав ба масофаи 100 м (на зиёда аз 13,8 с)	Дав ба масофаи 100 м (на зиёда аз 15,4 с)
Тобоварӣ	Дав ба масофаи 1000 м (на зиёда аз 3 дақ. 15 с)	Дав ба масофаи 1000 м (на зиёда аз 3 дақ. 30 с)
	Дав ба масофаи 1500 м (на зиёда аз 5 дақ. 10 с)	Дав ба масофаи 1500 м (на зиёда аз 5 дақ. 30 с)
Сифати куватнокӣ	Аз авезоншавӣ дар турник худро боло бардоштан (на кам аз 17 маротиба)	Аз авезоншавӣ дар турники паст худро боло бардоштан (на кам аз 20 маротиба)
Кувват	Ҳаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 40 маротиба)	Ҳаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 25 маротиба)
	Бардоштани пой то расидани даст аз овезоншавӣ дар девори гимнастикӣ (на кам аз 11 маротиба)	Бардоштани пой то расидани даст аз овезоншавӣ дар девори гимнастикӣ (на кам аз 6 маротиба)
	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 20 маротиба)	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 15 маротиба)
Сифатҳои суръатию куввавӣ	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 230 см)	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 185 см)
Маҳорати техники	Барномаи ҳатмии техники	
Дараҷаи варзишӣ	Устоди варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон, Устоди варзиши дараҷаи байналмилалии Ҷумҳурии	

Тоҷикистон		
Дараҷаи вазни 56 кг, дараҷаи вазни 60 кг, дараҷаи вазни 64 кг, дараҷаи вазни 65 кг, дараҷаи вазни 68 кг, дараҷаи вазни 70 кг, дараҷаи вазни 74 кг, дараҷаи вазни 75 кг, дараҷаи вазни 82 кг		
Сифати суръатнокӣ	Дав ба масофаи 100 м (на зиёда аз 13,8 с)	Дав ба масофаи 100 м (на зиёда аз 15,2 с)
Тобоварӣ	Дав ба масофаи 1000 м (на зиёда аз 3 дақ.25 с)	Дав ба масофаи 1000 м (на зиёда аз 3 дақ. 40 с)
	Дав ба масофаи 1500 м (на зиёда аз 5 дақ.20 с)	Дав ба масофаи 1500 м (на зиёда аз 5 дақ. 40 с)
Сифати қувватнокӣ	Аз оvezonshawī dar turnik hudro боло бардоштан (на кам аз 14 маротиба)	Аз оvezonshawī dar turniki past hudro боло бардоштан (на кам аз 19 маротиба)
Кувват	Ҳаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 35 маротиба)	Ҳаму рост кардани дастон дар такя бо тахтапушт ба фарш (на кам аз 20 маротиба)
	Бардоштани пой то расидани даст аз оvezonshawī dar devori gimnastikī (на кам аз 9 маротиба)	Бардоштани пой то расидани даст аз оvezonshawī dar devori gimnastikī (на кам аз 5 маротиба)
	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 17 маротиба)	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 12 маротиба)
Сифатҳои суръатию қуввавӣ	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 230 см)	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 185 см)
Маҳорати техникӣ	Барномаи ҳатмии техникӣ	
Дараҷаи варзиши	Устоди варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон, Устоди варзиши дараҷаи байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон	
Дараҷаи вазни 70 кг, дараҷаи вазни 72 кг, дараҷаи вазни 75 кг, дараҷаи вазни 75+ кг, дараҷаи вазни 80 кг, дараҷаи вазни 80+ кг, дараҷаи вазни 81 кг, дараҷаи вазни 87 кг, дараҷаи вазни 87+ кг, дараҷаи вазни 90 кг, дараҷаи вазни 100 кг, дараҷаи вазни 100 + кг		
Сифати суръатнокӣ	Дав ба масофаи 100 м (на зиёда аз 13,8 с)	Дав ба масофаи 100 м (на зиёда аз 15,6 с)
Тобоварӣ	Дав ба масофаи 1000 м (на зиёда аз 3 дақ. 35 с)	Дав ба масофаи 1000 м (на зиёда аз 3 дақ. 50 с)
	Дав ба масофаи 1500 м (на зиёда аз 5 дақ.30 с)	Дав ба масофаи 1500 м (на зиёда аз 5 дақ. 50 с)

Сифати куватнокӣ	Аз авезоншавӣ дар турник худро боло бардоштан (на кам аз 13 маротиба)	Аз авезоншавӣ дар турники паст худро боло бардоштан (на кам аз 19 маротиба)
Кувват	Хаму рост кардани дастон дар такя бо тхатапушт ба фарш (на кам аз 30 маротиба)	Хаму рост кардани дастон дар такя бо тхатапушт ба фарш (на кам аз 15 маротиба)
	Бардоштани пой то расидани даст аз овезоншавӣ дар девори гимнастикӣ (на кам аз 7 маротиба)	Бардоштани пой то расидани даст аз овезоншавӣ дар девори гимнастикӣ (на кам аз 4 маротиба)
	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 14 маротиба)	Зонуқат нишастан бо вазна бо вазни на кам аз 100% аз вазни худ (на кам аз 9 маротиба)
Сифатҳои суръатию куvvavī	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 230 см)	Ҷаҳиш ба дарозӣ аз ҷой (на кам аз 185 см)
Маҳорати техникӣ	Барномаи ҳатмии техникӣ	
Дараҷаи варзиши	Устоди варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон, Устоди варзиши дараҷаи байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон	

**Нақшай №9 ба Стандарти
давлатии тайёрии варзишӣ оид ба
намуди варзиши самбо**

Меъёрҳои ҳаҷми максималии сарбории тамрин

Меъёри даврӣ	Зинаҳо ва солҳои тайёрии варзишӣ								
	Зинаи тайёрии ибтидой		Зинаи машқӣ-варзишӣ (зинаи таҳассуси варзишӣ)		Зинаи мӯкаммалгардонии маҳорати варзишӣ		Зинаи маҳорати олии варзишӣ		
то 1 сол	зиёда аз 1 сол	то 2 сол	зиёда аз 2 сол				1 сол	2 сол	
Миқдори соатҳо дар ҳафта	6	9	12	18	20	24	26	32	36
Миқдори машқӣ дар ҳафта	3 - 5	3 - 5	6	9 - 12	10-12	9 - 14	12-14	6-12	9-14
Миқдори умумии соатҳо дар 1 сол	312	468	624	1040	960	1152	1248	1536	1728
Миқдориу мумии машқӣ дар 1 сол	208	260	312	624	480	576	624	768	864

**Нақшай №10 ба Стандарти
давлатии тайёрии варзишӣ оид ба
намуди варзиши самбо**

Номгӯи ҷамъомадҳои машқӣ

№	Намуди дастаҳои машқӣ	Аз наවтақсимкуни давомнокии дастаҳо аз рӯи зинаи тайёрии варзишӣ (миқдори рӯзҳо)				Рақами мувоғиқи иштирокчиё ни даста
		Зина и маҳо рати олии варз иши	Зинаи мукаммал гардонии маҳорати варзишӣ	Зинаи машқӣ- варзишӣ (зинаи таксус и варзишӣ)	Зинаи тайёрии ибтидо ӣ	
1. Дастаҳои машқӣ аз рӯи тайёри ба мусобиқаҳо						
1.1.	Дастаҳои машқӣ аз рӯи тайёри ба мусобиқаҳои байналмилалӣ	21	21	18	-	
1.2.	Дастаҳои машқӣ аз рӯи тайёри ба чемпионатҳо, кубокҳо ва мусобиқаҳо барои гирифтани ҷойи якуми Ҷумҳурии Тоҷикистон	21	18	14	-	Аз тарафи ташкilotҳо е, ки тайёрии варзиширо амалӣ мекунанд, муайн карда мешаванд.
1.3.	Дастаҳои машқӣ аз рӯи тайёри ба дигар мусобиқаҳои ҷумҳурий	18	18	14	-	
1.4.	Дастаҳои машқӣ аз рӯи тайёри ба мусобиқаҳои расмии ҷумҳурий	14	14	14	-	

2. Дастиаҳои маҳсуси машқӣ						
2.1 .	Дастиаҳои машқӣ аз рӯи тайёрии умумӣ ва маҳсуси варзишӣ	18	18	14	-	На камтар 70% аз ҳайати гурӯҳи шахсоне, ки тайёрии варзиширо дар зинаҳои муайян гузаштаанд
2.2.	Дастиаҳои машққунии барқарорсозӣ	То 14 рӯз			-	Иштирокчиёни мусобиқаҳо
2.3.	Дастиаҳои машқӣ барои ташхиси умумии тиббӣ	То 5 рӯз, аммо на зиёда 2 маротиба дар 1 сол			-	Мутобики нақшай умумии ташхиси тиббӣ
2.4.	Дастиаҳои машқӣ дар марҳилаи таътилий	-	-	То 21 рӯз пай дар пай ва на зиёда 2 даста дар сол		На камтар 70% аз ҳайати гурӯҳи шахсоне, ки тайёрии варзиширо дар зинаҳои муайян гузаштаанд
2.5.	Тамошои дастиаҳои машқӣбарои номзадҳо оид ба қабул намуданба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбие, ки фаъолитро дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш амалӣ менамоянд	-	То 60 рӯз			Мутобики қоидар қабул

**Нақшай №11 ба Стандарти
давлатии тайёрии варзишӣ оид ба
намуди варзиши самбо**

**Таҷхизот ва лавозимотҳои варзишие, ки барои гузаронидани тайёрии
варзишӣ заруранд**

Чадвали 1

№	Номгӯй	Воҳиди ченак	Шумораи маснуот
Таҷхизот, лавозимоти варзишӣ			
1.	Бруси бо тағиیرёбии баландӣ дар девори гимнастикӣ	дона	2
2.	Гонг	дона	1
3.	Лавҳаи иттилоотӣ	дона	1
4.	Оина (2x3 м)	дона	1
5.	Сӯзан барои дам кардани тӯбҳои варзишӣ	дона	5
6.	Таноб барои боло баромадан	дона	2
7.	Таноб барои кашидан	дона	1
8.	Гилеми самбо (12x12м)	комплект	1
9.	Ҳалқаи гимнастикӣ	чуфт	1
10.	Нимкати мулоими маҳсӣ	дона	1
11.	Лонҷаи дастӣ	дона	1
12.	Макети автомат	дона	10
13.	Макети корд	дона	10
14.	Макети таппонча	дона	10
15.	Манекени машқӣ, бо баландии 120,130,140,150,160 см	комплект	1

16.	Мати гимнастикӣ	дона	10
17.	Халтаи боксёй	дона	1
18.	Тӯби баскетбол	дона	2
19.	Тӯби волейбол	дона	2
20.	Тӯб барои регми	дона	2
21.	Тӯби вазнин (медицинболы) аз 1 то 5 кг	комплект	2
22.	Тӯби футбол	дона	2
23.	Насоси универсалий (барои дам кардани тӯбҳои варзишӣ)	дона	1
24.	Чӯб	дона	10
25.	Чӯби дарахт (шаст то 2 м, диаметр 4 см)	дона	10
26.	Турники авезоншаванд ба рои девори гимнастикӣ	дона	2
27.	Амортизатори резинӣ	дона	10
28.	Сонияшумори электронӣ	дона	3
29.	Частаки гимнастикӣ	дона	20
30.	Нимкати гимнастикӣ	дона	4
31.	Девори гимнастикӣ (сексия)	дона	8
32.	Лавҳаи доварии механикӣ	комплект	1
33.	Тренажори дастии фрикционӣ	дона	16
34.	Тренажори универсалии камҳаҷм	дона	1
35.	Куттӣ-туфдон	дона	2
36.	Тарозуи электронӣ то 150 кг	дона	1
37.	Гири (вазни) варзишӣ (16,24,32 кг)	комплект	2

Нақшаи №12 ба Стандарти
давлатии тайёрии варзишӣ оид ба
намуди варзиши самбо

Таъминои либосу анҷоми варзишӣ

Чадвали 1

№ п/п	Номгӯи либосу анҷоми варзишӣ	Воҳиди ченак	Шумораи маснуот
1.	Набори камарбандҳои самбосамбо (рангҳои сурҳ ва кабуд	дона	20

Чадвали 2

Либосу анчоми варзишие, ки ба истифодабарии шахсӣ дода мешаванд

№	Номгӯи либосу анчоми варзишӣ	Воҳиди ченак	Хисоби ягона	Зинаҳои тайёрии варзишӣ							
				зинаи тайёрии ибтидой		зинаи машқӣ-варзишӣ (зинаи таҳассуси варзишӣ)		зинаи мукаммалгардонии маҳорати варзишӣ		зинаи маҳорати олии варзишӣ	
				Микдор	Мӯҳлати истифо-да (сол)	Микдор	Мӯҳлати истифо-да(сол)	Микдор	Мӯҳлати истифода (сол)	Микдор	Мӯҳлати истифо-да (сол)
1.	Пойафзоли самбо	чуфт	Ба машқунанда	-	-	2	0,5	2	0,5	2	0,5
2.	Курткаи самбо бо камарбанд (сурх ва кабуд)	комплект	Ба машқунанда	-	-	2	0,5	2	0,5	2	0,5
3.	Футболкаи ранги сафед барои занон	дона	Ба машқунанда	-	-	2	0,5	3	0,20	4	0,25

4.	Шортии самбо (сурх ва кабуд)	комплект	Ба машқунанда	-	-	2	0,5	2	0,5	3	0,20
5.	Протектор – бандаж барои қадкашак	дона	Ба машқунанда	-	-	1	1	2	0,5	2	0,5
6.	Тосқулоҳ барои самбо (сурх ва кабуд)	комплект	Ба машқунанда	-	-	1	1	2	0,5	2	0,5
7.	Дастпӯшак барои самбо (сурх ва кабуд)	комплект	Ба машқунанда	-	-	1	1	2	0,5	2	0,5
8.	Ҳифзкунаки соки пой (сурх ва кабуд)	комплект	Ба машқунанда	-	-	1	1	2	0,5	2	0,5
9.	Капа (протектори дандон)	дона	Ба машқунанда	-	-	1	1	2	0,5	2	0,5